

БА ТАВАЧҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 10.05.2017 № 79

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилотихаридор	Ному насабателефони шахсимасъул	Усулихарид	Предметихарид	Воҳидиче нак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1096/1-341	Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои конселярӣ ва молҳои техникӣ	Номгӯй	84	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1097/1-342	Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Дастгоҳи муҳрбандӣ ЗПУ Қуттии пешбаранда (коробка передач)	Дона Маҷмӯъ	30000 1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1098/1-337	Муассисаи давлатии таълимии «Литсеи касбии алоқа»-и ш. Душанбе	227-66-60	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯроқӣ	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1099/2-308	Ширхоргоҳ-кӯдакестони №36 ноҳияи Шоҳмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯроқӣ	Номгӯй	30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1100/2-309	Ширхоргоҳ-кӯдакестони №135 ноҳияи Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯроқӣ	Номгӯй	36	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1101/2-310	Ширхоргоҳ-кӯдакестони №123 ноҳияи Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯроқӣ	Номгӯй	38	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1102/2-311	Ширхоргоҳ-кӯдакестони №151 ноҳияи Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯроқӣ	Номгӯй	34	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1103/2-312	Муассисаи давлатии таҳсилоти ибтидоии шабонарӯзии махсус	227-65-78	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯроқӣ	Номгӯй	27	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1104/2-313	Ширхоргоҳ-кӯдакестони №1 ноҳияи Шоҳмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯроқӣ	Номгӯй	30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1105/9-132	Муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии клиникаи наркологии ба номи профессор М.Ғ. Ғуломов	(44) 600-03-04	Дархости электронии нархнома	Маводи доруворӣ	Номгӯй	33	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1070/3-309	Хадамоти шиносномавию бақайдгирии ВКД ҶТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Васл намудани хабардиҳандаки оташнишонӣ, дидбонӣ, пайваст намудани инвентарҳои оташнишонӣ, васли телефонҳои беруниву дохилӣ ва камераҳои мушоҳидавӣ дар бино	Тибқи санади нуқсон		22.05.2017 09:00
1106/3-310	Шӯъбаи маорифи ноҳияи И. Сомонӣ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири ҷорӣ ва омода намудани истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии «Шарора»-и ноҳияи И. Сомонӣ	Тибқи санади нуқсон		22.05.2017 09:30
1107/3-311	Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳ. Сино дар ш. Душанбе Шӯъбаи маорифи ноҳияи Сино ш. Душанбе	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири ҷорӣ истироҳатгоҳи берун аз шаҳри «Гулхан» дар маҳалаи Харангони ноҳияи Варзоб	Тибқи санади нуқсон		22.05.2017 10:00
1108/3-312	Шӯъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ		Озмуни	Таъмири ҷорӣ			

		227-04-75	харид бо иштироки номаҳдуд	истироҳатгоҳи берун аз шаҳри «Орзу» ноҳ. Фирдавсӣ ш. Душанбе	Тибқи санади нуқсон	22.05.2017 10:30
1109/3-313	Муассисаи давлатии таълимии томақтабии кӯдакистони №27 ноҳ. Шоҳмансур	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири қорӣи бинои муассиса	Тибқи санади нуқсон	22.05.2017 11:00
1110/3-314	Прокуратураи генералии ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Гузaronидани гармидиҳӣ дар Дастгоҳи марказӣ	Тибқи санади нуқсон	22.05.2017 11:30
976/3-272	Раёсати тандурустии шаҳри Душанбе, маркази саломатии шаҳрии №1	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири қорӣ	Тибқи санади нуқсон	18.05.2017 14:00
977/3-273	Раёсати тандурустии шаҳри Душанбе, Муассисаи шифохонаи парастории ҳамшираҳои шафқат	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири қорӣ	Тибқи санади нуқсон	18.05.2017 14:30
882/3-238	Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб м. Зағар	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири намои берунаи бинои МИҲД-и н. Варзоб	Тибқи санади нуқсон	18.05.2017 15:00
788/3-197	МД Коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи А. Бобоқулов	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири капитали биноҳои коллеҷу хобгоҳ	Тибқи санади нуқсон	18.05.2017 15:30

„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.